



**СОЗИШНОМАИ
МЭРҲО**

Тарафдорони пешрафти
устувори энергетикаи маҳалли

www.soglasheniemerov.eu

Тоҷикистон

Маълумот дар бораи кишвар

Пойтахт: Душанбе

Аҳоли: 6.641 млн.

Забон: тоҷикӣ (забони расмӣ) русӣ (васеъ истифода мешавад)

ММД (воқеӣ) ҳамагӣ/ба ҳар сари аҳоли:
\$15.244 млрд./ \$2,318

ММД (номиналӣ) ҳамагӣ/ба ҳар сари аҳоли:
\$6.086 млрд./\$925

Асъор: сомонӣ (TJS)

Маъҳаз: ХБА (баҳодиҳии соли 2011)

Стратегияи энергетикаи Тоҷикистон

Санади қонунгузори асосӣ оид ба энергетика “Қонун дар бораи энергетика” аст, ки дар соли 2000 қабул шуда, дар соли 2005 ба он тағирот ворид карда шудааст. Он мафҳумҳои асосиро муайян менамояд ва ҳадафҳои асосии сиёсати давлатӣ дар ин соҳа, аз ҷумла амният ва таъмини боэътимоди энергия, ҳифзи муҳити зист ва самаранокӣ ва ҷалби сармоягузориҳо тавассути гузариш ба системаи бозори муқаррар менамояд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нақша дорад, ки эҳтиёҷ ба қувваи барқро тавассути минбаъд рушд доани энергетикаи обӣ таъмин намояд. Дар ҳавзаи дарёи Ғунт имконияти дар иншоотҳои хурд ва миёна истеҳсол кардани тақрибан 62 МВт энергияи барқӣ обӣ муайян карда шудааст. Имконоти миёнамӯҳлати энергетикаи бодӣ ба миқдори 1,000 МВт баҳо дода шудааст, аммо азҳудкунии онҳо аз сабаби релефи мураккаб душвор аст. Тоҷикистон дар байни ҳамаи кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дорои сатҳи баландтарини нурафкании офтоб аст. Нурафкании офтоб дар минтақаҳои кӯҳсори Тоҷикистон баланд мебошад, ки дар онҳо ниёз ба таъмини маҳалҳои дурдаст бо нерӯи барқ вучуд дорад. Пас аз Русия, Тоҷикистон аз ҷиҳати захираҳои барқӣ обӣ ҷои дувумро ишғол намуда (530 млрд. кВтс/сол), дар ҷои сеюм Қирғизистон (142 млрд кВтс/сол) меистад.

Имзокунандагони Аҳднома: 0

Дар айни замон дар Тоҷикистон имзокунандагони аҳднома нестанд.

Технологияҳои, ки дастгирӣ карда мешаванд:

Сарфаҷӯии энергия: гармидиҳии марказӣ; навсозии марказҳои гармидиҳӣ; насби клапанҳои термостатикӣ; мустаҳкам кардани дару тирезаҳо; навсозии дегхонаҳо; равшанкунии кӯчаҳо; рӯйпӯшкунии деворҳои берунӣ; насби ченкунакҳои барқӣ; дегхонаҳои барқӣ; дегхонаҳои оби гарм ва гармидиҳии марказӣ; ва навсозии лӯлаҳои дохили биноҳо; таҷдиди пойгоҳҳо ва иншоотҳои энергетикаи саноатӣ. Энергияи барқароршаванда: таъмини гази табиӣ; сӯзишвориҳои биологӣ; газ аз партовҳои биологӣ-/партовгоҳҳо; энергияи биотермалӣ; барқи обӣ; энергияи офтоб; массаи биологӣ сахт; энергияи бод. Нақлиёт: нақлиёти мусофиркаши шаҳрӣ; нақлиёти устувор. Корҳои тозакунии: ҷамъоварӣ ва коркарди оби партов; гардиши партовҳои сахт; ҷамъоварӣ ва коркарди партовҳои сахт; софкунии оби партов; сӯзишвории омехта; талафи энергия.

Рӯйхати муассисаҳои молиявӣ дар Тоҷикистон

1. Бонки Аврупоии Бозсозӣ ва Рушд (БАБР)
2. Бонки Аврупоии Сармоягузорӣ (БАС)
3. Барномаи Умумиҷаҳонии Ҳифзи Муҳити Зист (БУҲМЗ) (иборат аз БАБР, БРММ, БЭММ, ТРСММ, БББР)
4. Бонки Авросиёи Рушд (БАОР)
5. Бонки Осиёи Рушд (БОР)
6. Бонки Умумиҷаҳонӣ - Маблағгузори маҳаллии КМБ
7. Агентии Рушди Байналмилалии ИМА (АРБ ИМА)
8. Бонки Умумиҷаҳонӣ
9. Пайвандҳои муфид ва хазинаҳои миллӣ

1. Бонки Аврупоии Бозсозӣ ва Рушд (БАБР)

Тавсифи донор

БАБР муассисаи молиявии байналмилалие мебошад, ки дар 29 кишварҳои Аврупои Марказӣ ва Осиёи Марказӣ лоиҳаҳои мухталифро дастгирӣ менамояд ва сармоягузори воҳиди қалонтарин дар минтақа мебошад. Шаклҳои асосии маблағгузори мустақим, ки метавонанд аз ҷониби БАБР пешниҳод шаванд, қарзҳо, сармояи асосӣ ва кафолатҳо мебошанд. Фаъолияти БАБР дар кишварҳои ҳамсояи шарқӣ дар ҳамкориҳои зич бо Бонки Аврупоии Сармоягузорӣ (БАС) ва Комиссия Аврупо сурат мегирад.

Соҳаҳои мувофиқ

Комплекси агросаноатӣ; сарфаҷӯи энергия; инфрасохтори шахрӣ ва экологӣ; захираҳои табиӣ; нерӯи барқ ва энергетика. Ҳам бахши хусусӣ ва ҳам бахши давлатӣ ҳаққи гирифтани маблағгузори доранд.

Технологияҳои, ки дастгирӣ карда мешаванд:

Таъмини об, ҷамъоварӣ ва коркарди оби партов; гардиши партовҳои саҳт; гармидиҳии ноҳиявӣ; сӯзишвориҳои биологӣ; газ аз партовҳои биологӣ-/партовгоҳҳо; энергияи биотермалӣ; барқи обӣ; энергияи офтоб; массаи биологӣ саҳт; энергияи бод.

Маълумот оид ба маблағгузорӣ

Маблағи камтарини қарз	€ 5 миллион, гарчандеки дар баъзе ҳолатҳо он метавонада камтар бошад
Маблағи зиёдтарини қарз	€ 250 миллион
Ҷиғзи зиёдтарини саҳмияҳо	35% сармояи лоиҳаҳои бахши хусусӣ, 70% сармояи лоиҳаҳои бахши давлатӣ
Ҷиғзи қарз	Аз рӯи меъёрҳои ҷиғзи бозор, аз қабилӣ EURI-BOR. Маржаи ба ҷиғзи зминавӣ иловашуда бо мақсади пӯшонидани хавфҳо бо кишвар алоқаманд ва хавфҳои ба лоиҳа хос гузошта мешавад.
Мӯҳлати бозгашти қарз	То 15 сол
Пардохти қарз	Одатан пардохтҳои маблағашон якхелаи шашмоҳа

БАБР аз ширкатҳои дар лоиҳа иштирокдошта суғурта кардани хавфҳои одатан суғурташавандаро талаб мекунад. Бонк суғурта кардани хавфи сиёсӣ ё қобили мубодила набудани асъори маҳаллиро талаб намекунад. БАБР одатан талаб мекунад, ки ширкатҳои маблағгузориқардааш қарзро бо дороиҳои лоиҳа таъмин намоянд (масалан ба гарав мондани дороиҳои ғайриманқул ё манқул).

Мӯраҷиёт ӯҷун таләб олунан мәлумат

AYIB layihenin şertlärә müvafiqliyini qiymәtlәndirmәk ӯҷun aşağıdaki mәlumatı tәlәb edir: 1. Bankın maliyyә ayırmasından necә istifadә edilәcәyi ilә әlaqәdar layihәnin qısa tәsviri; 2. sponsorun qısa tәqdimatı; 3. mәhsul haqqında tәfәrrüatlar; 4. bazar araşdırması; 5. xәrlәrin dәqiq bölgüsü; 6. әlavә mәнbәlәrin müәyyәn edilmәsi; 7. layihәnin gözlәnilән maliyyә nәticәlәrinin icmalı; 8 hәр hansı ekoloji problemin icmalı; 9; tәlәb olunan dövlәt lisenziaları vә icazәlәri, mövcud subsidiyalar, elәcә dә ixrac/idخال mәhdudiyәtlәri haqqında әtraflı mәlumat.

Daha әtraflı mәlumat ӯҷun bax: <http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/projects/apply.shtml>

Маълумоти барои пешниҳоди дархост талабшаванда

Барои баҳо додани мувофиқати лоиҳа, БАБР маълумоти зеринро талаб мекунад: 1. Тавсифи мухтасари лоиҳа, бо шарҳи ҷӣ тавр истифода шудани қарзи бонк; 2. Тавсифи мухтасари сарпараст; 3. Тавсифи маҳсулот; 4. Баррасии бозор; 5. Рамзкушоии муфассали хароҷот; 6. Муайянкунии манбаҳои иловагӣ; 7. Баррасии умумии самаранокии молиявии пешбинишудаи лоиҳа; 8. шарҳи мухтасари масъалаҳои муҳити зист; 9; тавсифи иҷозатномаҳо ва сандҳои иҷозатдиҳандаи ҳатмии давлатӣ, субсидияҳои мавҷуда ва маҳдудиятҳои воридот/содирот.

Тафсилоти бештар дар инҷо дастрас аст: <http://www.EBRD.com/pages/workingwithus/projects/apply.shtml>

Лоиҳаи намунавӣ

Дар соли 2011 БАБР барои насби ҳисобкунакҳои нави барқ, системаҳои қайди нишондиҳандаҳои ҳисобкунакҳо ва системаи ҳисобу китоби худкор дар вилояти Суғди Тоҷикистон қарз пешниҳод кард. Лоиҳа талафот дар шабакаҳои тақсимотро кам карда, сифати таъминотро беҳтар ва сарфаҷӯии энергияро афзоиш медиҳад.

Тартиби пешниҳоди дархост

Агар шумо хоҳед, ки аз БАБР маблағгузорӣ ба даст оред, варақаи онлайнро дар пайванди зер пур кунедт <http://www.EBRD.com/pages/workingwithus/projects/apply/form.shtml>

Маълумоти тамос

Шахси мутасаддӣ: Терри МакКаллион (Директор оид ба сарфаҷӯии энергия ва тағирёбии иқлим)

Тел.: +44 20 7338 7478

Факс: +44 20 7338 6942

Вебсайт: www.EBRD.com

2. Бонки Аврупоии Сармоягузорӣ (БАС)

Тавсифи донор

Бонки Аврупоии Сармоягузорӣ (БАС) муассисаи маблағгузори Иттиҳоди Аврупо. Саҳҳомони он 27 давлати узви Иттиҳоди Аврупо мебошанд. БАС operations in the Eastern Neighbours are carried out in close cooperation with the Бонки Аврупоии Бозсозӣ ва Рушд (БАБР) and the European Commission.

Соҳаҳои мувофиқ

Аксарияти соҳаҳо барои маблағгузорӣ мувофиқат мекунанд. Ҳам лоиҳаҳои бахши хусусӣ ва ҳам лоиҳаҳои бахши давлатӣ ҳаққи гирифтани дастгириро доранд

Технологияҳо

Сарфаҷӯии энергия (масалан, гармидиҳии марказӣ, навсозии иншооти энергетикӣ); энергияи барқароршаванда (масалан, энергияи офтоб; энергияи бод); Таъмини об ва ва ҷамъовариҳои оби ифлос ва коркарди оби партов; ҷамъоварӣ ва коркарди партовҳои сахт; иншоотҳои тозакунии ифлосҳои саноатӣ; нақлиёти мусофиркаши шахрӣ.

Funding info

Маблағи камтарини қарз	Нишон дода нашудааст
Маблағи зиёдтарини қарз	Нишон дода нашудааст
Фоиизи зиёдтарини сахмияҳо	То 50% хароҷоти лоиҳа
Фоиизи қарз	Қарзҳои БАС бо фоиизҳои тағирёбанда одатан бо фоиизҳои пасттар аз LIBOR, ки барои тамоми мӯҳлати пардохт ҳангоми ҳар як соқиткунӣ муқаррар карда мешаванд, дастрас ҳастанд.
Мӯҳлати бозгашти қарз	То 25 сол, вобаста аз намуди лоиҳа
Пардохти қарз	Пардохтҳо одатан дар ҳар шаш моҳ ё ҳар як сол сурат мегиранд

БАС қарзҳои мустақим ё қарзҳои глобалӣ, ки тавассути миёнаравҳои молиявӣ (бонкҳо) дода мешаванд, пешниҳод мекунанд. Бонк омӯзиши асосноккунии иқтисодиву техникаи худӣ дархосткунандаро баррасӣ менамояд ва баҳодиҳии пешакии баъзе чихатҳои лоиҳаро анҷом медиҳад: 1. техникаӣ; 2. экологӣ; 3. иқтисодӣ; 4. молиявӣ; 5. ҳуқуқӣ.

Лоиҳаи намунавӣ

Дар соли 2011 БАС барои барқароркунии хатҳои барқи шиддаташон паст ва менаи шабакаҳои тақсимот дар вилояти Суғд, дар шимолӣ Тоҷикистон €7 миллион ҷудо кард. Ҳадафи лоиҳа кам кардани талафоти барқ дар шабакаҳои тақсимот ва сарфаҷӯии энергия буд. Лоиҳаи мазкур дар ҳамкорӣ бо БАБР анҷом дода шуд.

Критерийҳои дархост

Аз дархосткунандагони лоиҳа талаб карда мешавад, ки ба Раёсати Амалиёти Бонк тавсифи муфассали сармоягузори капиталӣ ва нақшаи пешбинишудаи молиявии худро пешниҳод кунанд.

Тафсилоти бештар дар инҷо дастрас аст: http://www.EIB.org/attachments/application_documents_en.pdf

Тартиби пешниҳоди дархост

Қарзҳои алоҳида барои лоиҳаҳои арзишашон то €25 миллион метавонанд аз БАС мустақиман дархост карда шаванд. Бо назардошти доира ва гуногунии лоиҳаҳои имконпазир, ягон талаботи стандартӣ оид ба ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда вуҷуд надорад. Тарҳбандӣ ва мундариҷаи ҳуҷҷатҳои ба БАС пешниҳодшаванда масъулияти худӣ дархосткунанда аст. Барои гирифтани маълумоти бештар оид ба тартиби дархост ба мизи хидматрасонӣ (ниг. Маълумоти тамос) муроҷиат кунед.

Маълумоти тамос

Мизи маълумоти БАС

Тел.: (+352) 437922000

Факс: (+352) 437962000

Почтаи электронӣ: info@EIB.org

Вебсайт: www.EIB.org

3. Барномаи Умумиҷаҳонии Муҳити Зист (БУМЗ)

Тавсифи донор

Барномаи Умумиҷаҳонии Муҳити Зист (БУМЗ) аз 182 давлати узв иборат аст — ки дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва бахши хусусӣ — мушкилоти зистмуҳитии ҷаҳониро ҳал мекунад. БУМЗ дар айни замон калонтарин маблағгузори лоиҳаҳо оид ба беҳдошти муҳити зисти ҷаҳонӣ аст. Шарикони БУМЗ аз 10 ташкилот иборатанд, аз ҷумла БАБР, БРММ, БЭММ, ТРСММ, БОР ва Бонки Умумиҷаҳонӣ.

Намудҳои мувофиқи лоиҳаҳо

Консепсияи лоиҳаҳоро ҳукуматҳо, нуқтаҳои аҳолинишин, бахши хусусӣ ва воҳидҳои дигари ҷомеаи шаҳрвандӣ таҳия карда метавонанд. Намудҳои зерини фаъолият барои маблағгузори мувофиқат мекунад: гуногунии биологӣ; Тағирёбии иқлим (мубориза ва мутобикшавӣ); маводи кимиёвӣ; обҳои байналмилалӣ; инқирози замин; идоракунии устувори ҷангал.

Технологияҳои мувофиқ

Онҳое ки дар самти энергияи барқароршаванда партови гази гармхонаро кам ё пешгирӣ мекунад; Сарфаҷӯии энергия; устувори нақлиёт; идоракунии замин, тағироти истифодаи замин ва ҷангал.

Маълумот дар бораи маблағгузори

БУМЗ ба лоиҳаҳои гуногун грантҳои маблағашон аз якчанд ҳазор то якчанд миллион доллар медиҳад.

Маблағи камтарини қарз	Сатҳи камтарин муқаррар нашудааст
Маблағи зиёдтарини қарз	Сатҳи зиёдтарин муқаррар нашудааст, маблағи зиёдтарини ба лоиҳаи тағироти иқлим аз ҷониби БУМЗ дар Тоҷикистон \$ 2,7 миллион буд. Маблағи калонтарини маблағгузори дар Тоҷикистон, аз ҷумла маблағгузори муштарак \$ 23 миллион буд.
Фоизи зиёдтарини саҳмияҳо	Нишон дода нашудааст
Фоизи қарз	Нишон дода нашудааст
Мӯҳлати бозгашти қарз	Нишон дода нашудааст

Критерийҳои дархост

Барои мувофиқат кардан ба баррасӣ, пешниҳоди лоиҳавӣ бояд ба критерийҳои зерин ҷавобгӯ бошад: 1. Он бояд ба яке аз самтҳои асосии БУМЗ нигаронида шавад, ки муҳити зисти ҷаҳонро беҳтар мекунад 2. Бо стратегияи амалиёти БУМЗ мутобиқ бошад; 3. маблағгузори БУМЗ танҳо барои хароҷоти иловагии мувофиқашуда дар самти дастрас шудан ба беҳсозии экологӣ гирифта шавад; 4. Аҳолиро ба тарҳрезӣ ва амалисозии лоиҳа ҷалб кунад; 5. онро ҳукуматҳои кишварҳои ҷои амалисозӣ тасвиб кунанд. Барои маълумоти мушаххас оид ба маблағгузори ба шахси муттасаддӣ дар Тоҷикистон муроҷиат кунед (ниг. Маълумоти тамос).

Лоиҳаи намунавӣ

То ба имрӯз, БУМЗ якчанд лоиҳаҳои тағирёбии иқлимро дар Тоҷикистон маблағгузори кардааст. Дар соли 2005 БУМЗ як лоиҳаро оид ба коҳиш додани партови гази гармхона тавасути нақлиёт дар Душанбе, пойтахти Тоҷикистон маблағгузори намуда, дастрасии ҷамагонро беҳтар сохт.

Тартиби пешниҳоди дархост

Пеш аз таҳияи пешниҳоди лоиҳавӣ, дархосткунанда бояд бо шахси мутасаддӣ дар кишвар тамос гирад (ниг. Маълумоти тамос) то мувофиқати лоиҳаро бо критерийҳои дар боло номбаршуда тафтиш кунад. Агар лоиҳа мувофиқат кунад, дархосткунанда Варақои Муайянкунии Лоиҳаро (ВМЛ) дар ҳамкориҳои зич бо Агентии БУМЗ ва бо риояи давраҳои дохилии лоиҳа таҳия мекунад. Ҷудо кардани пешниҳодҳои ВМЛ барои пешниҳод ба БУМЗ барои маблағгузори ва истифодаи бастаҳои захира дар сатҳи кишвар ва дар ниҳоят аз ҷониби шахси мутасаддӣ амалиёти БУМЗ сурат мегирад. Лоиҳаҳо одатан аз рӯи тартиби ворид шуданашон баррасӣ карда мешаванд.

ВМЛ дар инҷо мавҷуд аст: <http://www.theGEF.org/GEF/guidelines>

Шахси мутасаддӣи БУМЗ дар Тоҷикистон

Шахси мутасаддӣ: д-р Талбақ Салимов

Тел.: +992 372364059, +992 95 146 8771, +992 37 236 4059, +992 37 221 25 46

Факс: + 992 37 236 1353

Почтаи электронӣ: Farsona@mail.ru, orzuzoda@yahoo.com, nsafarov@biodiv.tojikiston.com, biodiv@biodiv.tojikiston.com

Вебсайт: www.theGEF.org

4. Бонки Авросиёи Рушд (БАР)

Тавсифи донор

Бонки Авросиёи Рушд (БАР) муассисаи молиявии байналмилалие мебошад, ки бо мақсади мусоидат ба рушди иқтисодӣ ва равандҳои интегратсия дар минтақаи Авросиё таъсис дода шудааст. Бонкро дар соли 2006 Федератсияи Русия ва Қазоқистон ташкил додаанд. Беларус дар соли 2009 ҳамроҳ шуд.

Соҳаҳои мувофиқ

Транспорт, энергетика, иншоотҳои коммуналӣ; сарфаҷӯии энергия, захираҳои табиӣ, ҳифзи муҳити зист ва беҳтар кардани вазъи экологӣ.

Технологияҳои мувофиқ

Технологияҳои марбут ба сарфаҷӯии энергия, захираҳои табиӣ, азнавсозии аз ҷиҳати сарфи энергия самаранокӣ соҳаи энергетика.

Маълумот дар бораи маблағгузори

Маблағи камтарини қарз	\$ 30 миллион
Маблағи зиёдтарини қарз	\$ 150 миллион
Ҷоизи зиёдтарини саҳмияҳо	80%
Ҷоизи қарз	Вобаста аз лоиҳа
Мӯҳлати бозгашти қарз	На зиёда аз 15 сол

Ҷамаи муомилот дар доираи лоиҳа аз ҷониби бонки интихобшуда дар асоси шартномаи агентӣ амалӣ мешаванд.

Маълумоти барои пешниҳоди ариза талабшаванда

Дар маҷмӯъ, критерийҳои зерин ҳамчун критерийҳои стандартӣ дар рафти баррасӣ ва маблағгузори лоиҳа ба ҳисоб мераванд: 1. лоиҳаҳои аз ҷониби банк маблағгузоришаванда бояд бо ҳадафҳо ва вазифаҳои стратегии бонк мутобиқат кунанд; 2. Бонк лоиҳаҳои сармоягузориро вақте маблағгузорӣ мекунад, ки дарёфти манбаи ингуна маблағгузорӣ бо шартҳои мувофиқ дар бозор имконпазир нест; 3. Маблағгузори лоиҳаҳо тибқи принципҳои асосии амалияи байналмилалии бонкдорӣ сурат мегирад.

Барои маълумоти муфассалтар аз ин сайт дидан кунед:

<http://www.eabr.org/eng/activities/investment/credit-politics/>

Лоиҳаи намунавӣ

Аз он лаҳзае, ки дар соли 2009 Беларус узви комилҳуқуқ шуд, то ба ҳол дар самти сарфаҷӯии энергия, энергияи барқароршаванда ва ғайра ягон лоиҳа амалӣ карда нашудааст.

Тартиби пешниҳоди дархост

Худи Бонк барои мизоҷон суратҳисобҳо намекушояд ва дар пешниҳоди хидматрасониҳои ҳисобу кийоб ва нақдина иштирок намекунад. Бинобарин, ҷамаи муомилоти лоиҳавӣ аз ҷониби бонки интихобшудаи миёнарав дар асоси шартномаи агентии имзошуда ба амал бароварда мешаванд. Барои маълумоти мушаххастар ба идораи бонк дар Душанбе тамос гиред.

Маълумоти тамос

Идораи БАР дар Душанбе

Тел.:: + 992 (44) 6 40 04 45

Факс: + 992 (44) 6 40 04 46

Вебсайт: www.eabr.org

5. Бонки Осиёи Рушд (БОР)

Тавсифи донор

Бонки Осиёи Рушд (БОР) ба маблағгузори рушд дар минтақаи Осиё ва Уқёнуи Ором машғул буда, ҳадафи он коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ аст. БОР якчанд самтҳои асосии фаъолият, дорад, ки аз ҷумлаи онҳо тағирёбии иқлим аст.

Соҳаҳои мувофиқ

Сармоягузориҳо ба инфрасохтор дар самти созмон додани системаҳои энергетикӣ тоза, самаранок ва ба иқлим тобовар; усулҳои сарфачӯёна ва устувори нақлиёт; дастрасии бештар ба таъмини боъътимод ва арзони об ва шароити санитарӣ; ва шаҳрҳои барои зист мусоид ва ба иқлим тобовар. Бонк воҳидҳои шаҳрдории маҳаллиро дастгирӣ мекунад.

Технологияҳои мувофиқ

Нишон дода нашудааст

Маълумот оид ба маблағгузорӣ

Маблағи камтарини қарз	Нишон дода нашудааст
Маблағи зиёдтарини қарз	Нишон дода нашудааст, over 100 миллион
Ҷоизаи зиёдтарини саҳмияҳо	25%
Ҷоизаи қарз	Бозорӣ
Мӯҳлати бозгашти қарз	Нишон дода нашудааст

Бонк таъминоти ба намуди қарз ва маблағгузорӣ мувофиқро талаб мекунад.

Маълумоти барои пешниҳоди ариза талабшаванда

Барои гирифтани қўмаки БОР ягон шакли стандартии дархост вучуд надорад. Бо вучуди ин, БОР барои баррасӣ намудани лоиҳаҳо як қатор маълумоти асосиро талаб мекунад, аз ҷумла: 1. Шарҳи мухтасар; 2. Тавсифи лоиҳа; 3. Омӯзиши асоснокии техникӣ, молиявӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва иҷтимоии лоиҳа, ки аз ҷониби мушовир ё ширкати машваратии мўътабар анҷом дода шудааст; 4. Маълумоти заминавӣ оид ба сарпараст(он); 5. Сохтори моликияти лоиҳа; 6. Чорабиниҳои амалисозии лоиҳа; 7. Корҳои лоиҳа; 8. Бозор; 9. Ҷиҳатҳои экологӣ ва иҷтимоӣ; 10. Баҳодиҳии хароҷот; 11. Нақшаи молиявӣ; 12. Модели молиявӣ; 13. Таҳлили хавфҳо; 14. Иҷозатҳо ва иҷозатномаҳо. Барои маълумоти муфассалтар, лутфан ба вебсайти БОР дар пайванди зерин муроҷиат намоед: <http://beta.adb.org/site/private-sector-financing/applying-assistance>

Лоиҳаи намунавӣ

То ба имрӯз аз ҷониби БОР дар Тоҷикистон лоиҳаҳои мувофиқ амалӣ карда нашудаанд.

Тартиби пешниҳоди дархост

Барои маълумоти муфассалтар, лутфан бо БОР мустақиман тамос гиред.

Маълумоти тамос

Намояндагии доимӣ дар Тоҷикистон

Тел.: +992 372 271 895 / 271 897 / 210 558

Ҷан. + 992 372 244 900

Вебсайт: www.adb.org

6. Бонки Умумиҷаҳонӣ – Маблағгузори маҳаллии КМБ

Тавсифи донор

Департаменти Маблағгузори Маҳаллӣ ташаббуси якҷояи Бонки Умумиҷаҳонӣ ва Корпоратсияи Молиявии Байналмилалӣ (КМБ) аст. Он ба иёлот, вилоятҳо, шаҳрдориҳо ва корхонаҳо бидуни кафолати соҳибхитиёр маблағгузорӣ ва дастрасӣ ба бозорҳои сармояро муҳайё менамояд.

Соҳаҳои мувофиқ

Сарфаҷӯии энергиятаъмини барқ; тақсимои газ; гармидиҳии марказӣ; идоракунии об ва оби партов; нақлиёт; партовҳои саҳт; дигар хидматрасониҳои муҳими коммуналӣ. Воҳидҳои шаҳрӣ, вилоятӣ, минтақавӣ, ва маҳалли давлатӣ ба гирифтани маблағгузорӣ ҳақ доранд.

Технологияҳои мувофиқ

Нишон дода нашудааст

Маълумот оид ба маблағгузорӣ

Маблағи камтарини қарз	Нишон дода нашудааст
Маблағи зиёдтарини қарз	Нишон дода нашудааст
Фоиизи зиёдтарини саҳмияҳо	Нишон дода нашудааст
Фоиизи қарз	Нишон дода нашудааст
Мӯҳлати бозгашти қарз	Нишон дода нашудааст

Департаменти Маблағгузори Маҳаллӣ хавфро аз рӯи якчанд критерий, ки дар якҷояги модели баҳодихиро ташаккул медиҳанд, баррасӣ мекунад. Ба онҳо дохил мешаванд: 1. молиявӣ (қобили пешгӯӣ будани чараёни пули нақд барои хидматрасонии қарз бидуни кафолати соҳибхитиёр, қобилияти қарзгирӣ); 2. Иҷтимоӣ-иқтисодӣ (заминаи мустаҳкамаи иқтисодӣ) 3. институтсионалӣ (самаранокии амалиётӣ); 4. меъёрӣ (сатҳи тарққи бозор, дараҷаи ғайримутамарказӣ); 5. Таъсир ба рушд: (хусусан ба сармоягузорӣ, натиҷаҳои назаррас дар рушди иқтисод ва хоҳиши камбизоатӣ)

Маълумоти барои пешниҳоди ариза талабшаванда

Ҳангоми пешниҳоди дархост оид ба маблағгузорӣ, лутфан маълумоти заминавии зеринро дар бораи лоиҳа пешкаш намоед: 1. Ном ва макони ҷойгиршавии воҳиди ширкаткунанда; 2. Тасдиқи он, ки ин воҳид дорои салоҳияти гирифтани қарз бо шартҳои тиҷорӣ бидуни кафолати соҳибхитиёр аст; 3. Тавсифи истифодаи пешниҳодшудаи маблағгузориҳо/сармоягузориҳо; 5. Миқдори маблағгузори дархостшуда; 6. Мӯҳлати пешбинишудаи оғоз ва анҷоми лоиҳа; 7. Номи тарафҳои дигари ширкаткунанда, аз қабилӣ муассисаҳои молиявӣ ва ширкатҳои сохтмонӣ.

Тартиби пешниҳоди дархост

Агар шумо ба гирифтани маблағгузорӣ барои лоиҳаи сатҳи маҳаллӣ манфиатдор бошед, метавонед дархости худро бо почтаи электронӣ ё факс ирсол кунед. Лутфан дар сатри мавзӯи паёми электронӣ ё дар қисмати болоии номаи факсимилӣ калимаҳои «Дархост барои маблағгузорӣ» илова кунед ва маълумоти тамоси худро нишон диҳед.

Маълумоти тамос

Факс: (202) 974-4310

Почтаи электронӣ: subnationalfinance@ifc.org

Вебсайт: <http://www.ifc.org/subnationalfinance>

7. Агентии Рушди Байналмилалии ИМА (АРБ ИМА)

Тавсифи донор

Агентии Рушди Байналмилалии ИМА (АРБ ИМА) агентии мустақилест, ки дар саросари ҷаҳон ба расонидани кўмаки иқтисодӣ, рушд ва башардўстона машғул буда, ба ҳадафҳои сиёсати хориҷии Иёлоти Муттаҳида мусоидат мекунад.

Соҳаҳои мувофиқ

Манфиатгирандагон шахрдориҳо ва ТҒДҳо мебошанд

Технологияҳои мувофиқ

Технологияҳо марбут ба: Сарфаҷўи энергия, коҳиши партови CO₂, гармидиҳии шахр

Маълумот дар бораи маблағгузори

АРБ ИМА дигар дар вебсайти худ дар бораи имконоти шартономавӣ эълонҳо нашр намекунад. Ба ҷои ин, ингуна огоҳиҳо дар сайт 'www.grants.gov' ҷой дода мешаванд. Барои гирифтани огоҳиҳо тавассути почтаи электронӣ лутфан аз вебсайти Grants.gov боздид намоед ва сабти ном кунед.

Лоиҳаи намунавӣ

Дар солҳои 2010-2013 АРБ ИМА як лоиҳаро дар самти чораҳои сарфаҷўи энергия дар баҳши манзилии шаҳри Душанбе амалӣ мекунад. Лоиҳа имконоти мавҷудаи технологияҳои сарфаҷўи энергия ва энергияи барқароршавандаро барои беҳтар кардани хидматрасонии гармидиҳӣ нишон медиҳад.

Тартиби пешниҳоди дархост

Барои пешниҳоди дархост барои маблағгузори АРБ ИМА, эълонҳои интишоршударо омӯzed. Онҳо дар www.grants.gov дастрас ҳастанд.

Маълумоти тамос АРБ ИМА /Тоҷикистон

Ҷеффри Лехерер, директори идора дар кишвар

Тел.: 10-922-372-229-2000

Вебсайти Тоҷикистон: <http://centralasia.usaid.gov/tajikistan>

Вебсайти ҷаҳонӣ: www.usaid.gov

Эълонҳои гранти АРБ ИМАро дар www.grants.gov пайдо кардан мумкин аст.

8. Бонки Умумиҷаҳонӣ

Тавсифи донор

Бонки Умумиҷаҳонӣ манбаи ҳаётан муҳими кўмаки техникӣ ва молиявӣ барои кишварҳои дар ҳоли рушд буда дар саросари ҷаҳон мебошад. Бонк аз ду муассисаи рушд иборат аст, ки ба 187 кишвари узв таллуқ доранд: Бонки Байналмилалии Бозсозӣ ва Рушд (БББР) ва Ассосиатсияи Байналмилалии Рушд (АБР). БББР ба коҳиш додани камбизоатӣ дар кишварҳои камбизоати дорои даромади миёна ва қобилияти қарзгирӣ равона карда шуда, АБР бошад бо кишварҳои камбағалтарини дунё сарукор дорад.

Соҳаҳои мувофиқ

Тақрибан ҳамаи соҳаҳои мувофиқат мекунад

Маълумот дар бораи маблағгузори

Байналмилалии Бозсозӣ ва Рушд (БББР) ва Ассоциатсияи Байналмилалии Рушд (АБР) барои лоиҳаҳои сармоягузори уҳдадорӣ миёна қарздиҳии солана пешниҳод мекунад. Ин маблағҳо кишварҳои гиранда барои хариди молҳо ва таҷҳизот, корҳои сохтмони шаҳрвандӣ, ва дарёфти хидматрасониҳои машвартӣ барои амалисозии ин лоиҳаҳои истифода мебаранд. Ҳар як лоиҳа метавонад дорои чандин шартномаҳо ва имконоти тиҷоратии алоҳида барои молрасонҳо, пудратчиён ва мушовирон дар саросари ҷаҳон бошад. Ҳангоми довталабӣ қардан ба имконоти тиҷорӣ дар лоиҳаҳои аз ҷониби Бонки Умумиҷаҳонӣ маблағгузоришаванда, дарки он далел муҳим аст, ки муассисаи амалисозанда дар кишвари гиранда барои таъминот масъул мебошад. Ҳамаи шартномаҳо дар байни қарзгиранда (одатан, мақомоти давлатие, ки ҳамчун муассисаи амаликунанда амал мекунад) ва молрасон, пудратчи ё мушовир баста мешаванд. Нақши Бонк дар он аст, ки аз ҷониби қарзгиранда дуруст иҷро шудани қарз, риоя шудани тартиботи мувофиқашудаи таъминот ва ба таври самаранок, одилона, шаффоф ва бовиҷдонона гузаронида шудани равандро назорат намояд.

Лоиҳаи намунавӣ

Дар моҳи майи соли 2011 Бонки Умумиҷаҳонӣ маблағгузори ба миқдори \$200 миллион барои як барномаи сарфаҷӯии энергия тасдиқ намуд, ки тавассути мусоидат ба миёнаравии молиявии устувор дар самти маблағгузори сарфаҷӯии энергия ба бештар қардани сарфаҷӯии энергия аз ҷониби корхонаҳои саноатӣ ва тиҷорӣ, шаҳрдорӣ, корхонаҳои коммуналӣ ва ширкатҳои хидматрасонии таъминоти барқ дар Тоҷикистон саҳм мегузорад.

Тартиби пешниҳоди дархост

Барои маълумоти бештар бо идораи маҳаллӣ тамос гиред

Маълумоти тамос

Идораи Бонки Умумиҷаҳонӣ дар Душанбе

Тел.: (992 48) 701 58 00

Факс: (992 48) 701 58 37

Посўчтаи электронӣ: fsanginov@worldbank.org

9. Пайвандҳои муфид ва Ҳазинаҳои Миллӣ

1. INOGATE

Барномаи INOGATE як барномаи байналмилалии ҳамкориҳои энергетикӣ дар байни Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои шарик, аз ҷумла Тоҷикистон, мебошад. Онҳо ба мувофиқа расидаанд, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои асосии зерин якҷоя саъй мекунад: 1. Ба ҳам овардани бозорҳои энергия дар асоси принципҳои бозори дохилии энергияи ИА т бо назардошти хусусиятҳои кишварҳои ҷалбшуда; 2. бештар қардани амнияти энергетикӣ тавассути ҳалли масъалаҳои воридот/содироти энергия, диверсификатсияи таъминот, транзити энергия ва талабот ба энергия; 3. Дастгирии рушди устувори энергетика, аз ҷумла, сарфаҷӯии энергия, энергияи барқароршаванда ва идоракунии талабот; 4. Ҷалби сармоягузори ба лоиҳаҳои энергетикӣ дорои манфиати умумӣ ва минтақавӣ.

Вебсайт: www.inogate.org

2. REEEP

Шарокати Энергияи Барқароршаванда ва Сарфаҷӯии Энергия (REEEP) ташкилоти ғайритиҷорӣ буда, дар соҳаи тағироти иқлим таҳассус дорад ва ҳадафи он суръат бахшидан ба сомонбӯии бозори энергияи барқароршаванда ва сарфаҷӯии энергия мебошад, ки таваҷҷӯҳи асосиаш ба бозорҳои нав ва малакатҳои рӯ ба тарққӣ равона қарда шудааст.

Вебсайт: <http://www.reep.org/>

3. Ҳазинаҳои Миллӣ

Аксари кишварҳои Шаркати Шарқӣ ва Осиёи Миёна ҳоло ҳам дар раванди созмон додани сохторҳо ва ҳазинаҳои доимии дастгирӣ қарор доранд. Нақшаҳои Чорабиниҳои Энергияи Устувор (НЧЭУҳо) ҳоло ба таври васеъ ҳамчун василаи таҳияи сиёсати маҳаллӣ дар самти иқлим эътироф карда нашудаанд, ва аз ин рӯ барои ин вазифаи мушаххас барномаҳои бисёрсолаи мунтазами миллӣ вучуд надоранд. Аммо, механизмҳои дастгирии мавҷуда, ки дар барномаҳои миллии Сарфаҷуи Энергия дарҷ шудаанд ва зуд рушд мекунад, метавонанд дорои ҷузъҳои бошанд, ки барои таҳияи НЧЭУ истифода шаванд, гарчандеки тартиби мавҷудият ва дастрасӣ метавонад ҳар сол тағир ёбад. Дар баробари ин, имзокунандагоне, ки дар паи дарёфти маблағгузорӣ аз ҳазинаҳои миллӣ ҳастанд, бояд ба вазоратҳои сохтмон, рушди минтақаҳо энергетика ва муҳити зисти кишвари худ муроҷиат кунанд, ки онҳо, дар баробари маъмуриятҳои вилоятҳо ва ноҳияҳо ва ҳазинаҳои экологӣ, метавонанд маблағҳои дастрас дошта бошанд.

